

ДАРХОСТИ ИЗҲОРИ ҲАВАСМАНДӢ

Мамлакат: **Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Номи лоиҳа: **“Таҳкими омодагӣ ва устуворӣ зидди хатарҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ТОУХТҶТ)**

Рақами лоиҳа: **P177779**

Рақами Грант: **D 9780-Tj**

Тавсифи вазифа: **Таъмини хизматрасонии машваратӣ**

Агентии иҷроия: **Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВН ҶТ)**

Ассотсиатсияи Байналмилалӣ Рушд (АБР)-и Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ барои мусоидат дар маблағгузориҳои лоиҳаи «Таҳкими омодагӣ ва устуворӣ зидди хатарҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Грант ҷудо намуд.

Мақсади ин супориш воқуниш ба эҳтиёҷоти таъхирнопазир тавассути барқарорсозии устувори роҳҳое мебошад, ки дар моҳҳои май-июли соли 2021 аз обхезӣ ва сел зарар дидаанд. Инчунин дар назар аст, ки лоиҳаи пешниҳодшуда кӯшишхоро барои гузоштани заминаи барномаи дарозмуддати ҶҶТ оид ба таҳкими иқлим ва муқовимат ба офатҳои табиӣ, ки дар доираи лоиҳаи «Мустақкам намудани инфрасохтори муҳим ҷиҳати таъмини устуворӣ зидди хатарҳои табиӣ» (МИМТУХТ) оғоз шудааст, идома хоҳад дод, ва лоиҳа аз эҳтиёҷоти зиёд ба дастгирии минбаъда дар рушди шаҳрсозӣ, мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлим, таҷдиди инфрасохтори муҳим дар кишвар ва таъмини устувории он зидди хатарҳои табиӣ бармеояд.

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд ВН ҶТ) бо мусоидати Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (минбаъд ГТЛ) барои татбиқи Қисмати 1 (Таҳкими иқтидор барои идоракунии хатари офатҳои табиӣ) масъул мебошад. Ҳадафҳои Қисмати 1 Зеркомпоненти 1.1 Барқарорсозии роҳҳое, ки дар натиҷаи обхезӣ дар соли 2021 зарар дидаанд ва Зеркомпонент 1.2. Ҳифз ва таҳкими роҳҳои афзалиятнок ба таъмини устувории инфрасохтори муҳим ба офатҳои табиӣ равона карда мешавад.

ВН ният дорад, ки зумраи мушовиронро барои кӯмак ба ГТЛ ВН дар татбиқи лоиҳа ҷалб намояд, аз ҷумла:

1. Ҳамоҳангсози Лоиҳа <https://cloud.mail.ru/public/UHSt/B7SYGvMFC>
2. Мушовир оид ба Харидорӣ <https://cloud.mail.ru/public/GGnh/fU9HPhojC>
3. Мушовир оид ба Идоракунии Молиявӣ <https://cloud.mail.ru/public/vXtX/JVd51cRRT>
4. Мушовир-Муҳандиси Маҳалӣ <https://cloud.mail.ru/public/eXMY/9aG4HXQzB>

Тавассути ҳуҷҷати мазкур ВН ҶТ мутахассисони баландихтисоси дорои таҷриба барои иштирок дар интихоби озмун даъват менамояд.

I. Талаботҳои таҳассусӣ барои номзадҳо чунинанд:

1. Ҳамоҳангсози Лоиҳа

- Маълумоти олий дар муҳандисии шаҳрсозӣ бо дараҷаи баъдидипломӣ дар менечмент, иқтисод ё соҳаи дахлдор бартарӣ дода мешавад;
- Ҳадди ақал ҳашт (8) сол таҷрибаи мувофиқ дар соҳаи марбут ба идоракунии лоиҳа;
- Таҷрибаи на камтар аз 5 (панҷ) сол дар соҳаҳои байналмилалӣ ё лоиҳаҳои, ки аз ҷониби донорҳо дастгирӣ мешаванд, ба монанди (Бонки Ҷаҳонӣ, БОР, БАБР);
- Таҷриба дар таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ;
- Дониши хуби забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҳатмист (дахонӣ ва хаттӣ);
- Доштани малакаҳои роҳбарӣ барои идоракунии кормандон;

- Малакаҳои аълои гурӯҳӣ, маҳорати қабули қарорҳо ва таҳлил дар ҳама сатҳҳо;

2. Мушовир оид ба Харидорӣ

- Таҳсилоти олии дар иқтисод, муҳандисӣ, менеҷмент, идоракунии соҳибкорӣ, ҳуқуқшиносӣ ё фанҳои марбут ба самтҳои хариди лоиҳа;
- Таҷрибаи на камтар аз 5 (панҷ) сол дар соҳаи харид дар доираи лоиҳаҳои, ки аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ ё дигар ташкилотҳои байналмилалӣ рушд маблағгузорӣ мешаванд;
- Дониши хуби қонунгузорию Ҳукумат, аз ҷумла қонун дар бораи хариди давлатӣ, андозбандӣ ва гумрук, инчунин қонунгузорию Бонки Ҷаҳонӣ ва дигар донорҳои байналмилалӣ талаб карда мешавад.;
- Таҷриба дар расмиёти харид, аз ҷумла расмиёти Бонки Ҷаҳонӣ бо истифода аз системаи STEP ва Стратегияи хариди лоиҳа барои рушд (СХЛР) ё дигар донорҳои байналмилалӣ дар хариди молу корҳо ва интиҳоби мушовирон;
- Маҳорати аълои пешгӯии молиявӣ ва харид;
- Донишҳои хуби забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (даҳонӣ ва хаттӣ), инчунин донишҳои забони англисӣ афзалият дорад;
- Қобилияти кор дар зери фишор;

3. Мушовир оид ба Идоракунии Молиявӣ

- Маълумоти олии дар соҳаи молия, баҳисобгирии муҳосибӣ, иқтисод, тичорат ё фанҳои шабеҳи дахлдор;
- На камтар аз 3 (се) сол таҷрибаи касбӣ дар идоракунии молиявӣ/баҳисобгирии муҳосибӣ ё соҳаи дахлдор ва на камтар аз 1 (як) сол таҷрибаи корӣ дар лоиҳаҳои, ки аз ҷониби донорҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ мешаванд, яъне. Бонки Ҷаҳонӣ, БОР, БАБР ё муассисаи байналмилалӣ;
- Дониш ва фаҳмиши расмиёти молиявии Ҳукумат, Бонки Ҷаҳонӣ ва дигар муассисаҳои молиявии байналмилалӣ зарур аст;
- Дониши ҳамҷонибаи нармафзори 1С зарур аст: Нармафзори корпоративӣ;
- Таҷрибаи кор бо стандартҳои байналмилалӣ ва талаботи созмонҳои байналмилалӣ молиявӣ ва таҳияи ҳуҷҷатҳои молиявӣ;
- Маҳорати олии пешгӯии молиявӣ;
- Дониши хуби забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (даҳонӣ ва хаттӣ), инчунин донишҳои забони англисӣ бартарӣ хоҳад дошт;
- Қобилияти кор дар зери фишор;

4. Мушовир-Муҳандиси Маҳалӣ

- Маълумоти олии дар муҳандисии шаҳрсозӣ аз донишгоҳи аккредитатсияшуда ё соҳаи дахлдор.
- Таҷрибаи 10 сол ва зиёда аз он дар соҳаи лоиҳаҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон, инчунин назорат ба роҳҳо, купрукҳо, нақбҳо, иншооти коммуналӣ ва ғайра. Таҷрибаи қавӣ дар сохтмони пул афзалият дорад.
- Донишҳои нармафзори махсуси лоиҳаҳои роҳҳо ва купрукҳо (масалан, Topometric Robur, AutoCAD ва ғ.);
- Донишҳои мукамал ва хуби санадҳои ҳукуматӣ, қоидаҳо ва талаботи қонунии Тоҷикистон вобаста ба корҳои роҳсозӣ ва сохтмон;
- Дониши хуби санадҳои меъёрии маҳаллӣ (регламентҳои техникӣ, ГОСТ, СНиП ва ғ.), инчунин шароит ва таҷрибаи ҳамкорӣ бо сатҳҳои гуногуни ҳукумат ва ҷомаҳо;

- Дониши хуби забонҳои тоҷикӣ ва русӣ (дахонӣ ва хаттӣ), инчунин донишдони забони англисӣ бартарӣ хоҳад дошт;
- Қобилияти кор дар зеро фишор;

II. Номзадҳои ҳавасманд барои иштирок дар озмун бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд.

- Изҳороти шахсӣ ба номи роҳбари ГТЛ;
- Тарҷумаи ҳол (CV) бо тафсилоти таҷриба ва салоҳиятҳои марбут ба вазифа;
- Нусхаи ҳуҷҷатҳои маълумот;
- Нусхаи шиноснома ва РМА);
- Нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;
- Номаҳои тавсиявӣ, агар мавҷуд бошад;

Маълумоти бештар ва супоришҳои техникӣ метавонед дар пайванди зерин пайдо кунед:

1. Ҳамоҳангсози Лоиха:
2. Мутахассис оид ба Харид:
3. Мутахассис оид ба Идоракунии Молиявӣ:
4. Муҳандис маҳаллӣ:

III. Давомнокии вазифа

Тасмим гирифта шудааст, ки оғози вазифаҳо аз 1 январи соли 2023 то 31 марти соли 2027 идома ёбад.

Мушовирони ҳавасманд метавонанд маълумоти иловагиро дар суроғаи зерин дар давоми соатҳои корӣ аз соати 08:00 то 17:00 дастрас кунанд.

IV. Изҳори ҳавасмандӣ бояд то 29 ноябри соли 2022 ба суроғаи зерин фиристода шаванд.

Муҳтарам Фаррух Неъматзода,
Муовини вазир, Директори ГТЛ
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯчаи Айнӣ 14, ошёнаи 3-юм, кабинет 305
734042, Душанбе, Тоҷикистон
Тел./Факс: +992 37 222221
Почтаи электронӣ: preparedproject@yahoo.com